

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Денизгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори
илемҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор
Раҳмон Д. С.

««ДАВОДА НОВБАНОВИЯ»» январи соли 2025

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Расулзода Комрон Бахтиёр «Нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (дар мисоли нашрияҳои даврии «Хатлон» ва «Сафо», солҳои 2018-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илемҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм. Диссертатсияи Расулзода Комрон Бахтиёр «Нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (дар мисоли нашрияҳои даврии «Хатлон» ва «Сафо», солҳои 2018-2021)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илемҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мутобиқат менамояд.

Чумхурии Тоҷикистон барои рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконоти васеъ дошта, ҳамеша ин соҳаҳо мавриди таваҷҷуҳи давлат, баҳусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарор дорад. Шароиту имконияти мавҷуда ҷиҳати рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, пеш аз ҳама, ба муаррифии таъриху тамаддуни миллати тоҷик, мавзеъҳои сайёҳӣ ва таҳқими иқтисоди миллӣ замина мегузорад. Дарвоҷеъ, барои татбиқи сиёсати давлатии Тоҷикистон дар ин самт, ба ҷуз аз вазорату кумитаҳои даҳлдор, ширкатҳои сайёҳӣ, воситаҳои ахбори омма – матбуоти даврӣ, радио, телевизион, шабакаҳои иҷтимоӣ низ ҳамчун ниҳоди муҳимми иҷтимоӣ ва иттилоотӣ саҳм мегузоранд.

Саҳми шаҳсии довталаб дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Масъалагузориҳои мушаҳҳаси илмӣ, таъйиди мубрамияти мавзуъ, масоили мавриди таҳқиқ, навгониҳо ва сарчашмаҳои пажуҳиш, аҳаммияти назарию амалии он, инчуни, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, хулосаю натиҷагириҳои муҳаққиқ, дар маҷмуъ, саҳми шаҳсии довталабро нишон медиҳанд. Инчуни, омӯзиши диду назарҳои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ перомуни мавзуи мавриди таҳқиқ, таҳлилу таҷзия, баҳсҳо ва пешниҳоди дидгоҳҳои дигар, нашри мақолаю гузоришҳои илмӣ дар робита ба мавзуи диссертатсияро ҳам

метавон саҳми шахсии диссертант маҳсуб донист. Муносибати инфиродӣ, андешаҳои назарӣ ва методологии муаллиф дар ҳалли як қатор масъалаҳои марбут ба бозтоби масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар матбуоти даврии маҳаллӣ баҳри рушди журналистикаи тоҷик мусоидат менамоянд. Диссертант дар танзими равишҳои илмӣ ва ҳалли масъалаҳои дар диссертатсия ба миён гузошташуда аз усулҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, таҳлилӣ-оморӣ ва шеваҳои таҳқиқи соҳторӣ босамар истифода намудааст. Тибқи андешаи диссертант бозтоби мавзеъҳои сайёҳии минтақаҳои Тоҷикистон, касбу ҳунарҳои мардумӣ дар матбуоти маҳаллӣ дар радифи воситаҳои дигари ахбори оммаи ҷумҳурияйӣ аҳаммияти бештар пайдо карда, чун василаи пешниҳоди иттилоот барои мухотабон хидмат менамояд. Аз ин лиҳоз, таҳқиқу баррасии мавзуи мазкур дар матбуоти даврии маҳаллӣ ба муаррифии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии Хатлон, дастрасии аудитория ба ин гуна иттилоот, шинос намудани мухотабон бо ҷойҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ, зиёратӣ, касбу ҳунарҳои мардуми ин минтақа, нақши маводи матбуоти даврии маҳаллӣ дар ташаккули таассурот ва таваҷҷӯҳи сайёҳон, иттилоъ оид ба ширкатҳои сайёҳӣ ва марказҳои иттилоотӣ, вижагиҳои тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ, корбурди жанрҳои публисистӣ дар пешниҳоди мавзузъҳои сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва муайян намудани ҷойгоҳи матбуоти даврии маҳаллии Хатлон дар рушди ин соҳа мавқеи хосро дорад. Аз ин рӯ, аҳаммият ва мубрамияти мавзуи матраҳшаванд дар он ифода меёбад, ки соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон, яке аз соҳаҳои рушдкунанда ва самарабахш ба шумор рафта, тавсеаи он ба иқтисодиёти миллӣ низ таъсиргузор мебошад.

Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванд мумкин аст. Навгонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки бори нахуст дар илми журналистикаи тоҷик нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, касбият ва усули инъикоси масоили марбут ба сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳии вилояти Хатлон дар нашрияҳои «Хатлон» ва «Сафо» бо дарназардошти мазмуну мундариҷа ва соҳтори жанрӣ таҳлилу баррасӣ шудааст.

Аҳаммияти назарии кори таҳқиқии Расулзода Комрон Бахтиёр бо он асоснок мегардад, ки натиҷаи пажуҳиш ва ҳулосаҳои пешниҳодгардида донишҳои назариявиро роҷеъ ба инъикос ва баррасии соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар матбуоти даврии Хатлон васеъ намуда, метавонанд дар пажуҳишҳои оянда истифода шаванд. Муҳтавои диссертатсия дар бозтоб ва арзёбии соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, баҳусус таҳқиқи

нақши матбуоти даврии Хатлон, замина фароҳам меоварад. Диссертатсия дар шинохти мавқеи воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ, аз ҷумла рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» дар инъикос ва баррасии соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манбаи нави илмӣ буда, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти нави таҳқиқи илмӣ ба ҳисоб меравад.

Аҳаммияти амалии диссертатсия дар он аст, ки барои ташаккули журналистикаи соҳавӣ, баҳусус журналистикаи сайёҳӣ (тревел-журналистика), журналистикаи экологӣ (экоҷурналистика), журналистикаи иқтисодӣ, журналистика ва фарҳанги миллӣ мусоидат намуда, дар дарки қасбӣ ва дуруст инъикос намудани мавзуи сайёҳӣ, роҳҳои тарғиби мавзеъҳои таъриҳӣ ва табиати нодир, ёдгориҳои фарҳангӣ, зиёратӣ ва дигар анвои сайёҳӣ, инчунин ҳунарҳои мардумӣ дар вилояти Хатлон замина мегузорад.

Натиҷаҳои илмии бадастомадаро метавон дар таълифи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, матни курсҳои маҳсус оид ба журналистикаи сайёҳӣ, журналистикаи экологӣ, журналистика ва фарҳанги миллӣ барои донишҷӯёну магистрантони факултету шӯбаҳои журналистика ва мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, реклама ва PR, ширкатҳои сайёҳӣ ва дар фаъолияти қасбии воситаҳои ахбори омма истифода кард.

Соҳтори диссертатсия низоми муайянӣ илмиро қасб намудааст. Ҳар боб шомили фаслҳои мувоғиқ аст. Бобу фаслҳои кор паҳлуҳои гуногуни мавзуъро фаро гирифта, ба ҳам алоқамандии мантиқӣ ва шаклӣ доранд.

Боби аввали диссертатсия **«Масъалаҳои соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар санадҳои меъёри-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон»** ном дошта, се фаслро дар бар мегирад. Дар ин боб бештар ба матбуоти даврии маҳаллӣ дар таҳрики афкори омма барои ҳифзи манофеи миллӣ, муҳити зист, ҳифзи табиат, арҷ гузоштан ба таърихи минтақа, тафсири Паёмҳои Сарвари давлат ва шарҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон таваҷҷӯҳ зоҳир гардидааст.

Диссертант дар асоси маводи зиёди сарчашмавию илмӣ ва таҳлилҳо муайян намудааст, ки рушди туризм ва ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ, дар Тоҷикистон дар заминаи асноди ҳуқуқӣ танзим ва амалӣ мешавад.

Дар фасли аввали боби якуми диссертатсия **«Баррасии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Паёмҳои солона ва Амру Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»** доир ба рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, таваҷҷӯҳи давлату Ҳуқумати Тоҷикистон ба ин соҳаҳо сухан меравад.

Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиклолӣ дар баробари таъмини рушди босуботи соҳаҳои хоҷагии ҳалқ ба такмили

инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва рушди хунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ намуда, дар ин замина санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаву консепсияҳои давлатӣ қабул кардааст. Амалӣ намудани ҳӯҷҷатҳои мазкур ба рушди соҳаи сайёҳӣ нигаронида шуда, муносибатҳои ҷамъиятиро низ танзим мекунад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳия ва қабули қонунҳои соҳавӣ, барномаву консепсияҳои гуногун манбаи бунёдӣ ба ҳисоб меравад. Агар тибқи моддаи 13-уми Конститутсия: «Замин, сарватҳои зеризамини, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табии моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодай самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад», дар моддаи 38-и Конститутсия зикр шудааст, ки «Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад». Дар моддаи 40-уми Конститутсия таҳти ҳимояи давлат будани сарватҳои фарҳангӣ ва маънавӣ таъқид гардида, тибқи моддаи 44-ум мукаррар шудааст, ки «Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шаҳс аст». Фасли дуюми боби якум **«Таъмини шароит, амнияти сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** унвон дошта, муҳтавои сарчашмаҳои иттилоотӣ ва ВАО-е, ки ба сайёҳон дар бораи шарту шароити ҷаҳонгардӣ дар Тоҷикистон, навъҳои маъмули сайёҳӣ, масъалаҳои бехатарӣ ва ҷаззобияти хунарҳои мардумӣ маълумот медиҳанд, таҳлил шудааст.

Фасли сеюми боби якум **«Инъикоси татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сайёҳӣ дар матбуоти даврии маҳаллии вилояти Ҳатлон»** ном дорад. Дар Консепсияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019 мақсади асосии сиёсати давлат дар соҳаи туризм ва таъмини шароити мусоиди ҳуқуқӣ «... барои самаранокии кори субъектҳои фаъолияти туристӣ ва дар ин асос ташкили самаранок ва рақобатпазири бозори сайёҳӣ, фароҳам овардани имкониятҳои қонеъгардонии эҳтиёҷоти шаҳрвандони кишвар ва ҳориҷӣ ба хизматрасонии босифати соҳа» (диссертатсия, с. 18) муайян гардидааст.

Мавзуи баҳси боби дуюми диссертатсия – **«Бозтоби масоили сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар матбуоти даврии вилояти Ҳатлон»** асосан нақши воситаҳои аҳбори омма, баҳусус матбуоти даврии маҳаллӣ, дар баррасии масоили гуногуни сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ мебошад. Ҳоло дар вилояти Ҳатлон зиёда аз 60 расонаҳои ҳабарӣ фаъолият доранд, ки онҳо вазъи соҳаи сайёҳӣ ва хунарҳои мардумиро низ дар вилояти Ҳатлон баррасӣ мекунанд.

Бо вучуди доштани собиқаи таҷрибаи матбуоти даврии маҳаллӣ ва фазои имрӯзаи иттилоотии Тоҷикистон (тибқи маълумотномаи соли 2024-ум 179 рӯзнома ва 154 машалла) ин самти илми журналистикаи тоҷик

камомӯхт буда, воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ҳамчун объект омӯзиш хеле кам пажӯхиш шудаанд.

Корҳои илмии муҳакқикони тоҷик А. Қутбиддинов, Н.М. Маъмурзода, Д.Х. Самадова, З.А. Сатторова, Н.С. Мамадсалимовро, ки бевосита ба таҳқики матбуоти даврии маҳаллии ноҳияҳои тобеи марказ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадахшон баҳшида шудаанд, ибтидои масири омӯзишҳои илмӣ номидан мумкин аст. Дар диссертасияҳои мазкур баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври васеъ сурат нағирифтааст.

Матбуоти даврии Хатлон бо инъикоси воқеяти ҷомеа, дастовардҳо ва мушкилиҳои ҳочагии ҳалқ, мавзӯъҳои фарҳанг, илм, маориф, варзиш ва масъалаҳои ташаккули афкору ахлоқ рисолати ҳудро ичро мекунад. Воситаҳои ахбори оммаи вилоят барои ошно намудани аудитория бо мавзеъҳои сайёҳии Хатлон ва ҳунарҳои мардумӣ тавассути рӯзномаву маҷаллаҳо, рубрика ва барномаҳои маҳсуси радиоиву телевизионӣ сахм мегиранд.

Рӯзномаи «Хатлон» ба ғайр аз инъикоси воқеяти иҷтимоии вилояти Хатлон, дар тарғиби ҷойҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилоят сахми назаррас дорад. Ин нашрия аз соли 2018 инҷониб ҳар сол на камтар аз 50 адад мавод доир ба масоили сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ интишор менамояд.

Маҷаллаи «Сафо» барои инъикоси «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» аз 12 рубриқаи нав истифода кардаааст. Ин рубрикаҳо чун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «Ҳунар», «Мероси ниёғон», «Рушди сайёҳӣ», «Фарҳанги ниёғон», «Дар рустоҳо», «Неъматҳои табиат», «Рушди деҳот», «Мавзеъҳои таъриҳӣ», «Шуғли нодир», «Зан – ҳусни диёр» ва «Вазъи хизматрасонӣ» мухтавои маводро доир ба сайёҳӣ ва қасбу ҳунарҳои мардумӣ инъикос мекунанд. Давоми солҳои 2018-2021 аз ҷониби муҳбирону намояндагони қасбу кори гуногун беш аз 40 мавод оид ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нашр шудааст. Аз омӯзиш ва таҳлилҳо маълум мегардад, ки муносибати нашрияи «Хатлон» дар инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва маҷаллаи «Сафо» нишон медиҳад, ки ҳар яке аз ин нашрияҳои маҳаллӣ дар доираи имконият, қасбияти журналистон ва интихоби жанрҳои публисистӣ фаъолият кардаанд.

Боби сеюми диссертасия **«Вижагиҳои жанрии маводи матбуоти даврии маҳаллӣ оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»** ном дошта, аз се фасл иборат аст. Матбуоти маҳаллии Хатлон, аз ҷумла рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо», дар бозтоби мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз имконияти жанрҳои публисистӣ истифода бурдаанд. Дар нашрияҳои

даврии маҳаллии мавриди таҳқиқ, эҷоди жанрҳои хабару гузориш, мусоҳиба, мақолаву ҳисобот, очерку лавҳа вижагии хос дошта, аз муаллиф ғановати забон, навгонӣ, таҳлилҳои амиқ, малакаи образнокии бадеӣ, тасвири эҳсоси қаҳрамонон дар матн, хуносабарории амиқи муаллиф, баҳусус очеркҳои сафарӣ ва сафарномаҳо журналистони бомаҳорат буда, дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ талаботи жанрҳоро риоя намудаанд. Муаллифон, тавассути жанрҳои очерку лавҳа на факат манзараҳои табиат, сарватҳои табиӣ ва зебоиҳои ҳунарҳои дастиро тасвир кардаанд, балки дар бораи сайёҳон, ҳунармандону ҳунаршиносон чехракушӣ намудаанд.

Инъикос ва арзёбии мавзуи рушди сайёҳӣ бо инъикоси ҳаёту фаъолияти ҳунармандон рабт дода шуда, муаллифони матлабҳо пайванди маҳсули дастранчи ҳунармандонро баҳри муаррифии ҳунарҳои хоси ҳатлониён нишон додаанд.

Хуносаҳо ва натиҷагириҳои диссертант дар 11 банд оварда шудаанд, ки аксари онҳо натиҷаи таҳқиқоту баррасиҳои пурвусъати ўст. Рӯйхати адабиёти истифодашуда, агар, аз як тараф, пахно ва вусъати баррасии мавзуъро нишон диҳад, аз ҷониби дигар, баёнгари сатҳу салиқаи баланди илмии ин кори таҳқиқӣ мебошад.

Аз таҳлилу таҳқиқоти мавзуи кори диссертационӣ Расулзода Комрон Баҳтиёр ба ҳуносай илман дуруст омада таъкид менамояд, ки дар татбиқи барномаву стратегияҳои давлатӣ доир ба рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ матбуоти даврии маҳаллӣ низ мавқеи назаррас дорад. Дар натиҷаи таҳқиқи инъикоси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мисоли нашрияи «Ҳатлон» ва маҷаллаи «Сафо» барои рушди минбаъдаи журналистикаи сайёҳӣ, пеш аз ҳама, ба баланд бардоштани касбияти маводҳо ва тарғиби густурдаи мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Ҳатлон дар идораи нашрияҳои «Ҳатлон» ва «Сафо» шуъбаҳои маҳсуси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дикқати хосса зоҳир карда шавад. Ҳамчунин рушди медиаи нав, талаботи аудитория, ки бештар ба намосозии маълумот майл дорад, ҳайати эҷодии нашрияҳои мавриди назарро водор месозад, ки аз имкониятҳои ҷандрасонай истифода бурда, фаъолияти сомонаҳои интернетӣ ва сахифаҳои расмии худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ таҳқим баҳшанд.

Дар диссертатсияи тақризшаванд дар баробари комёбиҳои илмию таҳқиқотӣ баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор ҳоҳад буд:

1. Ҳарчанд объекти таҳқиқоти диссертатсия матбуоти даврии маҳаллии Ҳатлон аст, аммо хуб мешуд, ки як фасли кор ба инъикосу

баррасии мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар матбуоти ҷумҳурияйӣ ҷудо карда мешуд.

2. Диссертант зимни таҳқиқи мавзуъ аз корҳои муҳаққиқони хориҷӣ кам истифода намудааст.

3. Дар диссертатсия оҳанги публистикии таҳлили мавод мушоҳида мешавад.

4. Дар диссертатсия баъзе ғалатҳои техниқӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо дар оянда ба манфиати кор мебошад.

Ин камбудихо ҷузъӣ буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши илмии диссертатсияро кам намекунанд. Зоро муаллиф вазифаҳои дар наздаш гузаштаашро дар сатҳу савияи баланди илмию таҳқиқӣ ба анҷом расонидааст. Аз диссертатсияи Расулзода Комрон Бахтиёр маълумоти фаровон ва фактҳои ҷолиб гирифтани мумкин аст. Бинобар ин, диссертатсияи мазкур кори анҷомёфтаи илмӣ-таҳқиқӣ буда, онҳо дастоварди тоза дар илми журналистикаи тоҷик шинохтан мумкин аст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб бо дараҷаи илмӣ. Диссертатсияи Расулзода Комрон Бахтиёр дар мавзуи «Накши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (дар мисоли нашрияҳои даврии «Ҳатлон» ва «Сафо», солҳои 2018-2021)» ба талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти рақами № 267 тасдик шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ сазовор мебошад.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва 11 мақолаи ба чоп расонидаи Расулзода Комрон Бахтиёр, ки 4-тои онро мақолаҳои дар мачаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд, натиҷаҳои таҳқиқ ва мазмуни диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Хулоса, диссертатсияи Расулзода Комрон Бахтиёр бо муҳиммияти мавзуъ, навгониҳои илмӣ, арзиши назарию амалий ва умқу вусъати таҳқиқи масъалаҳои ба миён гузашташуда ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси мукаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти №267 тасдик шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Сафарзода М.Н., и.в., дотсенти кафедраи журналистика Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Тақриз аз ҷониби доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ, дотсенти кафедраи журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Сафарзода Манучехри Наҷот омода гардида, дар ҷаласаи кафедраи мазкур аз 22 январи соли 2025, суратҷаласаи №6 муҳокима ва тасдиқ гардидааст.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 10 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 10 нафар, зид – «нест», бетараф – «нест».

Суратҷаласаи №6, аз 22. 01. 2025

Раиси ҷаласа:

доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ, дотсент, мудири кафедраи журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Алишери Абдулмажид

Эксперт:

доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ, дотсенти кафедраи журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Сафарзода М.Н.

Котиби илмии ҷаласа:

доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯи ихтисоси рӯзноманигорӣ, муаллими қалони кафедраи журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Одинаева М.Х.

Имзоҳои

Алишери А. Сафарзода М.Н. ва Одинаева М.Х.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори раёсати кадрҳо ва

корҳои маҳсуси Донишгоҳи давлатии

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Амирев Ф.А.



Уроғай муассисаи пешбар:

Суроғ: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16

Телефон: (+992-33-22) 2-35-06.

E-mail: info@kgu.tj

25 январи соли 2025